

## **ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ**

ба диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзуи «Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ» барои дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ

**Муҳимияти мавзӯи диссертатсионӣ.** Пешрафти истеҳсолоти кишоварзӣ омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқавории ҳар як кишвар ба ҳисоб рафта, аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки ҳар як давлату миллат маҳсуб меёбад. Яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки рушд ва пешбуруди соҳа ин истеҳсол намудани молу маҳсулоти босифат, бехатар, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва рақобатнок мебошад.

Таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо ғизои хушсифат яке аз ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян гардидааст.

Коркарди навъҳои нави маҳсулоти ҳӯрока аз растаниҳои муфид, коркарди вариантҳои оптималии ҳосил намудани равғанҳо, сафедаҳо, карбогидратҳо, витаминҳо ва дигар пайвастагиҳои химиявие, ки марбут ба ғизо мебошанд, яке аз масъалаҳои актуалии илм ва истеҳсолоти муосири соҳаи ғизо ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин, масъалаҳои барқарорномоии равғанҳои истифодашуда ва беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органолептикий онҳо низ аз аҳамият ҳолӣ набуда, дастовардҳои илмӣ дар ин самт метавонанд дар ҳалли ин мушкилот заминагузорӣ намоянд. Маҳсус истифодаи антиоксидантҳои табиӣ метавонанд дар беҳгардонии сифати равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикӣ мусоидат намоянд. Дастовардҳои илмӣ дар ин ҷода метавонанд на танҳо дорои аҳаммияти амалӣ бошанд, инчунин натиҷаҳо метавонанд назарияҳои мавҷудбуدارо такмил диханд. Ин ҷанаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кори диссертационии мазкур дар замони муосир муҳим, саривақтӣ ва хеле ҳам мубрам ба ҳисоб меравад.

**Мақсади таҳқиқоти мазкур омӯзиши раванди оксидшавии равгани растаниҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термиқӣ, инчунин коркарди технологияи муфиди барқароркунӣ, беҳгардонии сифат ва хосиятҳои органилептиқӣ бо истифода аз антиоксидантҳо ва адсорбентҳо мебошад.**

Барои амалӣ намудани мақсади кор **вазифаҳои зерин** гузашта шудаанд:

- омӯзиши нишондиҳандаҳои технологияи баъзе равгани растаниҳои физӣ ва худрӯй, аз қабили равгани пахта, равгани зағир, равгани ангури худрӯй ва мушхор;
- муайян намудани зичӣ, нишондиҳандаи шикасти рӯшнӣ, адади кислотагӣ, адади собунонӣ, адади эфириӣ ва адади йодии равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таҳлили ҷанбаҳои физикию химиявии раванди талҳшавии равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термиқӣ;
- коркарди технологияҳои муфиди барқароркунӣ (регенератсия)-и равғанҳои растанигии истифодашуда;
- коркарди технологияҳои муфиди безарарагардонии баъзе равғанҳои техникии растанигӣ;
- таҳқиқи таъсири фенолҳои табиӣ (пирокатехин), витамини С ва витамини Е, ҳамчун антиоксидант дар раванди оксидшавии равғанҳои хурдани ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термиқӣ.

**Навгонии илмӣ ва аҳамияти назариявии диссертатсия.** Тавассути истифодаи тариқаҳои техникаи липидология ва методҳои таҳлили ҷарбу равғанҳо раванди оксидшавии равғанҳои пахта, зағир ва баъзе равгани растаниҳои худрӯй омухта шудааст. Барои паст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванда як зумра антиоксидантҳо аз қабили феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода гардид.

Аз ҷониби муаллиф муайян карда шудааст, ки барои паст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғани пахта, ҳангоми нигоҳдории пирокатехин нисбатан афзалиятнок мебошад. Барои ҷудо намудани пирокатехин аз таркиби тухми мушхор технологияи муфид коркард гардид.

Дар рафти таҳқиқотҳо инчунин технологияи нави барқароркунӣ ва безарарагардонии равғанҳои ғизоии истифодашуда коркард гардида, ҷанбаҳои технологӣ ва физикию–химиявии технологияи коркардшуда муайян карда шудааст.

Таҳлили кори диссертационии довталаби кори илмӣ Муродов Амиршоҳ Амиралихонович нишон медиҳад, ки кори пешниҳодшуда дорои аҳамияти амалӣ ва назарявӣ дорад. Натиҷаҳои таҳқиқи омӯзиши раванди оксидшавии равғанҳо метавонад дар рушди назарияи вобастагии суръати реаксияи оксидшавии ҷарбу равғанҳо вобаста ба таркиби химиявӣ ва омилҳои таъсиркунанда заминагузорӣ намояд. Даствардҳои илмӣ дар ҷодаи таъсири фенолҳо ва витаминҳо ҳамчун антиоксидант дар такмил додани назарияи вобастагии соҳти молекулавии глисеридҳои таркиби равғанҳо ба ҳосияти антиоксидантҳо заминагузорӣ намоянд.

Тасдиқи дурусти натиҷаҳои тадқиқотҳои эксперименталӣ, даствардҳои илмӣ, хулосаҳо ва пешниҳодот бо истифода аз тариқаҳои муосири таҳлил, аз қабили таҳлили спектрии атомӣ–эммисионӣ, хроматографияи коғазӣ ва тунуккаббата, титрометрия, экстраксия, калориметрия ва усулҳои спектрӣ асоснок гардидааст.

Натиҷаҳои илмии дар диссертатсия пешниҳодшуда маълумотҳои нави илмиро аз нигоҳи химияи равғанҳо дар бар мегирад. Эътимоднокӣ ва дақиқ будани натиҷаҳо бо истифода аз методҳои муосири химиявӣ ва тариқаҳои таҳлили физикию–химиявӣ бо истифода аз этalonҳо асоснок шудаанд.

Диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович аз муқаддима, се боб, хулоса, дар ҳаҷми 137 саҳифаи чопи компьютерӣ (бо замима), рӯйхати адабиётҳои истифодашуда бо шумораи 145 номгуй, ки аз он 39 номгуй бо забони ҳориҷи, 28 ҷадвал ва 8 расм иборат мебошад.

Вобаста ба натиҷаҳои тадқиқот 10 нашри илмӣ ба ҷонибрасонид шуд, ки аз ин шумора, 5 мақола дар маҷаллаҳои, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, 1 мақола дар маҷаллаи илмии байналмилалӣ, 4 фишурда дар конференсияҳои

сатҳи байналмилалӣ ва ҷумхурияйӣ ба табъ расидаанд, инчунин 1 нахустпятент гирифта шудааст.

Натиҷаҳои тадқиқот дар интишороти илмии довталаб Муродов А.А. инъикоси пурраи худро ёфтаанд.

Ҳангоми иҷро намудани тадқиқоти мазкур дар кори диссертационии довталаб баъзе норасогихо ва эродҳо дида мешаванд.

1. Мувофиқи назарияи маълум зичи моддаҳо бо нишондиҳандаи шикасти рӯшной бояд дар мутаносибии роста қарор дошта бошанд. Таҳлилҳои эксперименталии гузаронидашуда нишон дод, ки дар равғанҳо ин ҳодиса дида намешавад. Барои чӣ?
2. Дар зербоби 3.1. таърихи рушди илми техника ва технологияи ҷарбу равғанҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Беҳтар мешуд, ки ин зербоб пурра ба Боби шарҳи адабиёт ҷойгир карда шавад.
3. Барои сабт намудани натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда, тавсия мегардад, ки натиҷаҳо дар ягон озмоишгоҳҳои пешрафта дар миқёси ҷумҳурӣ ё берун аз қишивар аз ташхисҳои муқоисавӣ (МЛСИ) гузаронида мешуд.
4. Ба андешаи ман, пеш аз пешниҳоди хулосаҳо аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот дар рисола ҳулосаи умумӣ пешниҳод кардан оқилона мебуд.
5. Дар рисолаи илмӣ баъзе аз ҳатогиҳои имлогӣ ва чопӣ ба назар мерасанд.

Ин эродҳои дарҷгардида арзиши илмии кори диссертациониро дар умум паст наменамоянд. Диссертасияи пешниҳодшуда кори ба анҷомрасонидаи илмӣ буда, натиҷаҳо бевосита метавонад дар пешрафти илми технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ саҳми худро гузорад.

Автореферати диссертасия мазмуни асосии тадқиқоти гузарондашударо ифода менамояд.

Дар асоси таҳлилҳои дар боло оварда шуда диссертасияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзӯи «Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ» ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғиқ буда, муаллифи диссертасия

Муродов Амиршоҳ Амиралихонович арзандай дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ мебошад.

### МУҚАРРИЗИ РАСМИ:

Доктори илмҳои биологӣ, муовини директор оид ба илм ва таълими Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ (ихтисос 03.01.04- биохимия)

Имзои З.Б.Давлатназарова-ро тасдик менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо

З.Б.Давлатназарова

Н.С.Умарова



734024, ш.Душанбе, к.Карамов, 27, Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ. Телефон: (+992) 919-01-23-21, E-mail: [zulfiyad@gmail.com](mailto:zulfiyad@gmail.com)

